

Қиёмати суғро ва аломатҳои қиёмати  
кубро, қисми ёздаҳум: Нишонаҳои  
Қиёмат, Аломатҳое ки ҳанӯз зоҳир  
нашудаанд, Фитнаи Даҷҷол ва он аз  
бузургтарин фитна дар таърихи башар  
аст

القيامة الصغرى وعلامات القيامة الكبرى، القسم الحادى عشر:  
أشراط الساعة، علامات الساعة التي لم تقع بعد، فتنة الدجال  
أعظم فتنة في تاريخ البشر  
< تожики - Tajik - الطاجيکية >



Таълиф: Д. Умар Сулаймон Ашқар

تألیف: عمر سليمان الأشقر



Таҳия: Мусъаб Ҳамза

إعداد: مصعب حمزة



**Қиёмати сұғро ва аломатқои қиёмати қубро, қисми ёздахум:  
Нишонаҳои Қиёмат, Аломатхое ки ҳанұз зохир нашудаанд,**

**Мабҳаси дуввум: Фитнаи Даҷҷол**

**Матлаби аввал: Фитнаи Даҷҷол бузургтарин фитна дар таърихи башар аст.**

Фитнаи Даҷҷол дар рұзҳои охири дунё ва ибтидои қиёмат ба вүкӯль мепайванадақ ва яке аз нишонаҳои бузурги вүкӯли қиёмат аст. Фитнаи Даҷҷол яке аз бузургтарин фитнаҳост, ки дар тули таърих домангири башар мешавад. Дар саҳеҳи Муслим аз Абудаҳмо ва Абуқатода ривоят шудааст, ки мегүянд: мо аз канори Ҳишом ибни Омир мегузаштем ва назди Имрон ибни Ҳусайн мерафтем. Ҳишом ибни Омир рұзе хитоб ба мо гуфт: Шумо аз канори ман гузашта назди касоне меравед, ки хузури онҳо дар маҳзари Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ү бод) беш аз ман набудааст ва ҳадиси Паёмбари Худоро аз ман беҳтар намедонанд. Ман аз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ү бод) шунидам, ки фармуданд:

(مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنْ الدَّجَالِ)

“Миёни халқи Одам ва қиёми қиёмат падидае бузургтар аз падидаи Даҷҷол вүчүд надорад” (Муслим, китоби “Алфитан”, ҳадиси 4\2222, шумораи: 2946)

Бинобар ин тамоми паёмбарон умматқои худро аз Даҷҷол бархазар доштаанд. Аммо Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ү бод) беш аз дигар паёмбарон масъалаи Даҷҷолро мавриди таъкид қарор додааст.

Дар Саҳеҳи Бухорӣ аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят шудааст, ки мегүяд: Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ү бод) баланд шуд ва пас аз ҳамду ситоиши Худованд дар бораи Даҷҷол сұхбат кард ва фармуд:

(إِنِّي لَأَنْذِرُ كُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنَذَرْتُهُ قَوْمَهُ وَلَكُنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ  
لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ)

“Ман шуморо аз Даҷҷол барҳазар медорам ва ҳеч паёмбаре нест, ки қавмашро бим надода бошад. Аммо ман дар бораи Даҷҷол сухане ба шумо мегӯям, ки ҳеч паёмбаре ба қавмаш нагуфтааст ва он инки Даҷҷол кур аст ва Ҳудованди шумо кур нест. (Пас фиреби Даҷҷолро нахуред, ки мегӯяд: ман Ҳудо ҳастам) (Саҳехи Бухорӣ, китоби “Алфитан”. Фатҳул-борӣ 13\90)

Дар Бухорӣ ва Муслим аз ҳазрати Анас (р) ривоят шудааст, ки Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд:

(مَا بَعَثْ نَبِيًّا إِلَّا أَنذَرَ أُمَّةَ الْأَغْوَرِ الْكَذَابَ أَلَا إِنَّهُ أَغْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَغْوَرٍ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرُ)

“Ҳеч паёмбаре мабъус нашудааст, магар инки қавмашро аз аъвари (кури) дурӯғгӯ бим додааст. Эй мардум огоҳ бошед, ки Даҷҷол кур аст ва Ҳудои шумо кур нест. Дар миёни ду чашми Даҷҷол қалимаи “кофир” навишта шудааст” (Саҳехи Бухорӣ, китоби “Алфитан”. Фатҳул-борӣ 13\90. Муслим китоби “Алфитан” боби “зикр ад-Даҷҷол ва сифатин мо маъаху” 4\2248, шумораи: 2933)

Дар Сунани Тирмизӣ ва Сунани Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар бораи Даҷҷол фармуд:

(إِنِّي أَنذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنذَرْنَا نُوحَ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَغْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَغْوَرٍ)

“Ман шуморо аз Даҷҷол барҳазар медорам ва метарсонам. Ҳеч паёмбаре наомадааст, магар инки қавмашро тарсонида ва бим додааст. Ҳазрати Нуҳ (а) қавмашро аз Даҷҷол бим додааст. Аммо ман дар бораи Даҷҷол сухане ба шумо мегӯям, ки ҳеч паёмбаре қабл аз ман онро ба забон наёвардааст, шумо медонед, ки Даҷҷол кур аст ва Ҳудои шумо кур нест” (Ҷомеул-усул: 10\356, шумораи: 2848)

Дар Сунани Ибни Моча, Саҳехи Ибни Ҳузайма ва Мустадраки Ҳоким аз Абиумома ривоят аст, ки Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ ذَرَأَ اللَّهُ ذُرِيَّةً أَدْمَرَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدِّجَالِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَرَ أُمَّتَهُ الدِّجَالَ وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأَمْمَ وَهُوَ خَارِجٌ فِيْكُمْ لَا مَحَالَةٌ)

“Эй мардум аз рӯзе, ки Ҳудованд насли инсонро оғаридаст ҳеч фитнае дар рӯи замин бузургтар аз фитнаи Даҷҷол набудааст.

Худованд ҳеч паёмбареро нафиристодааст, ки қавмашро аз Даҷҷол натарсонида бошад ва ман охирин ва хотами паёмбарон ҳастам ва шумо ҳам охирин уммат ҳастед ва Даҷҷол ҳатман дар миёни шумо зухур хоҳад кард” (Саҳех ҷомеул-сағир 6\237, шумораи: 7753)

### **Матлаби дуввум: Сабаби ном ниҳодани ӯ ба Масехи Даҷҷол**

Ибни Асир мегӯяд: Даҷҷолро аз ин сабаб масех мегӯянд, ки як ҷашми он масех (ҳам сатҳ ва мамсух) аст ва масех ба касе мегӯянд, ки як тарафи рӯяш на ҷашме дошта бошад ва на абру. Масех (Масих) бар вазни фаъил ба маънои мафъул аст. Бар хилофи Исо ибни Марям (а) ӯро аз ин ҷиҳат масех меноманд, ки масҳ карда ва даст қашидан бар беморон, беморро (бо иҷозати Худованд) шифо медод. Бинобар ин масех (масих) дар ҳаққи Исо ибни Марям (а) бар вазни фаъил ба маънои фоъил аст ва дар ҳаққи Даҷҷол ба маънои каззоб ва дурӯғгӯ аст.

Ибни Ҳаҷар мегӯяд: Чун Даҷҷол ҳақро ба ботил мепӯшонад ва ҳақиқатро китмон мекунад, Даҷҷол номида мешавад. Арабҳо мегӯянд:

دجل الإناء بالذهب إذا طلاه

“Зарфро бо оби тилло пӯшонид”

Ибни Дурайд мегӯяд: Даҷҷолро аз он ҷиҳат Даҷҷол мегӯянд, ки ҳақро ба василаи дурӯғаш мепӯшонад ва баъзеҳо мегӯянд: Ваҷҳи тасмияи Даҷҷол ин аст, ки ба дуртарин нуқтаи замин сафар мекунад, ё аз ин ҷиҳат, ки ӯ бо сафарҳои худ тамоми заминро мепӯшонад. (Фатхул-борӣ 11\19)

### **Матлаби севвум: Авзои мусалмонон дар замони зуҳури Даҷҷол**

Андақе пеш аз зуҳури Даҷҷол мусалмонон дорои азamat ва шукӯҳе хоҳанд буд ва чунон бармеояд, ки ҳадафи зуҳури Даҷҷол поён додан ба ин азamat ва қудрат аст. Дар он рӯзгор мусалмонон бо Рум сулҳ мекунанд ва ҳамаи мусалмонон ва румиҳо алайҳи як душмани муштарак мечанганд ва пирӯз мешаванд. Сипас ҷанг миёни мусалмонҳо ва салибиҳо шурӯз мешавад. Дар Сунани Абӯдовуд аз Зӣ-міхбар (р) нақл аст, ки мегӯяд: Аз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) шунидам, ки мефармуд:

(ستصالحون الروم صلحاً آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم

ترجمون حتى تزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غالب الصليب فيغضب

رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة "وزاد بعضهم: "فيثور المسلمين إلى أسلحتهم فيقتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة)

Дар ояндаи наздик шумо мусалмонон бо румихо сулҳи мусолиматомезеро анҷом медиҳед, шумо ва онҳо дар баробари душман муттаҳид шуда алайҳи онҳо мечангед ва дар ниҳоят пирӯз мешавед. Амволи ғаниматро ба даст меоред, сипас ба сӯи хона ва кошона ба роҳ меафted то ба "Марачи зӣ-талул" мерасед, дар онҷо таваққуф мекунед, як марди насронӣ салибро бармедорад ва мегӯяд: Салиб ғалаба пайдо кардааст. Марде аз мусалмонҳо ба ҳашм омада салибро мешиканад ва онгоҳ румихо бо макру ҳила алайҳи мусалмонон омодаи ҷанг мешаванд"

Дар ривояти дигаре омадааст: Мусалмонҳо бо аслиҳаҳои худ ҳамла мекунанд, даргирий шуруъ мешавад ва Ҳудованд ин гурӯҳи аз мусалмононро ба мақоми баланди шаҳодат мерасонад. (Мишкотул-масобих 3\18, шумораи: 5428)

Он рӯзҳо шумо ҳоҳед дид, ки мусалмонҳо қудратманд ҳастанд, онон ҷиҳод мекунанд ва пирӯз мешаванд ва ба саломат ба хонаҳояшон бармегарданд ва мебинанд онон ба ҳар қиммат пойбанди дини худ ҳастанд. Насронӣ вақте салибро баланд мекунад чунин мепиндорад, ки пирӯзии мусалмонон дар сояҳои салиб буда ва ба хотири он таҳаққуқ ёфтааст. Мусалмони ғайратманде баланд шуда салибро мешиканад ва гурӯҳи мусалмонон бо бардоштани аслиҳаҳои худ ба румихо ҳамла мебаранд ва бо вучӯди камии лашкар ба ҷанг ва пайкор мепардозанд. Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) онҳоро шаҳид медонад ва Ҳудованд ин шаҳодатро мучиби такрим ва таъзими онҳо қарор медиҳад. Румихо алайҳи мусалмонон макру ҳила мекунанд ва ҷараёнҳои баъдӣ боиси вуқуу ҷанггу куштор ва хунрезӣ мешавад.

### Даргирий ва фатҳи Қустантиния

Малҳама маъракаи бузурге аст, ки миёни мусалмонон ва салибиён рух медиҳад. Дар ҳадиси гузашта ба сабаби даргирий ва иллати ҷанг ишора шуд. Ҳадисҳои фаровоне пиromуни ин маъракаи вахмнок ва нахваи сабру таҳаммули мусалмонон ва пирӯзии мӯъминон дар ин маърака бар душманон, ривоят шудааст. (Дар ҳадисҳои набавӣ баён шудааст, ки дар охири замон румиён хеле зиёд мешаванд. Дар Муснади Имом Аҳмад ва Саҳехи Муслим омадааст, ки Паёмбар

(Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: ( تقوم الساعة و الروم اکثر عدداً )  
“Киёмат дар ҳоле барпо мешавад, ки румиён аз ҳама бештар ҳастанд”.  
Саҳехи чомеул-сағир: 3\51)

Чунин пайдост, ки теъоди зиёде аз масехиёни ҳакиқӣ дар ин маърака душодуши муъминон ба ҷанг ва пайкор мепардозанд. Дар Саҳехи Муслим аз ҳазрати Абуҳурайра (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд:

(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِيَّةِ  
مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَصَافَوْا قَالَتِ الرُّومُ خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الدِّينِ سَبَوْا مِنَا نُقَاتِلُهُمْ  
فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لَا وَاللهِ لَا نُخْلِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْرَانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَرِزُمْ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ  
عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ وَيَفْتَحُ اللَّهُ ثُلُثٌ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ  
قُسْطَنْطِينِيَّةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالرَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ  
الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيْكُمْ فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ  
يُعْدُونَ لِلْقِتَالِ يُسَوِّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أَقْيَمَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَأَاهُ عَدُوُ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكُهُ لَا نَذَابَ حَتَّىٰ يَهْلِكَ وَلَكِنْ  
يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبِتِهِ)

“Киёмат барпо намешавад то инки румиҳо ба Аъмоқ ва Добиқ (номи ду мантиқа дар наздикии Ҳалаб ҳастанд) ҳамла нақунанд. Онгоҳ сипоҳе аз Мадина муштамил бар беҳтарини мардуми рӯи замин алайҳи румиҳо дар сафи ҷанг меистанд. Вақте дар рӯ ба рӯи ҳам қарор мегиранд, румиҳо мегӯянд: Бигзоред то қасоне, ки мардуми моро ба асорат гирифтанд бикушем. Мусалмонон мегӯянд: Савганд ба Худо, роҳи шуморо боз намекунем ва бародаронамонро ба шумо таслим намекунем. Мусалмонҳо алайҳи румиҳо мечанганд. Онҳо назди Ҳудованд беҳтарин шаҳидон ҳастанд ва як саввум ба пирӯзӣ мерасанд ва ҳаргиз дучори фитна наҳоҳанд шуд ва Қустантинияро фатҳ мекунанд. (Ин фатҳ ё пирӯзӣ ғайри фатҳе аст, ки тавассути Султон Муҳаммади Фотих анҷом гирифтааст). Дар ҳамин лаҳза, ки мусалмонон машғули тақсими моли ғанимат мешаванд ва дар ҳоле, ки шамшерҳои мусалмонон ба дараҳтҳои зайдун оvezon шудааст, шайton миёни мусалмонон ниҳо медиҳад, ки Даҷҷол дар аҳлу аёли шумо ҷонишини шумо шудааст. Мусалмонҳо ҳаракат мекунанд ва ин эъломи шайton дурӯғ аст. Вақте мусалмонҳо ба Шом (Сурия) мерасанд, Даҷҷол зухур мекунад.

Дар ҳоле, ки мусалмонҳо худро барои пайкор алайҳи душман мухайё мекунанд, дар муқобил ҳам ба сафории низомӣ мепардозанд, намоз барпо мешавад ва Исо ибни Марям фурӯд меояд. Мардумро дар намоз имоматӣ мекунад. Вақте нигоҳи Даҷҷол ба ҳазрати Исо ибни Марям меафтад монанди намак дар об маҳлул ва об мешавад. Агар ба ҳоли худ раҳо шавад нобуд ва ҳалок мегардад. Аммо ҳазрати Исо (а) ӯро мекушад ва найзаашро, ки олуда бо хуни ӯст, ба мардум нишон медиҳад” (Муслим, китоби “Алфитан” 4\2221, шумораи: 2897)

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар ҳадиси дигар перомуни ваҳмнок будани ин маърака ва фидокорие, ки мусалмонон дар ин маърака аз худ нишон медиҳанд, сухан гуфтааст. Фидокорӣ ба ҳадде буд, ки гурӯҳҳое аз мусалмонон се рӯз пай дар пай то охирин қатраи хун ва то виласин лаҳзаҳои зиндагӣ барои ҷон додан ва истиқболи марг рафтан, байъат мекунанд. Ҷунон бармеояд, ки шумори мусалмонон дар он рӯз андак ҳоҳад буд, чун мусалмонон дар он маърака замоне ба пирӯзӣ мерасанд, ки аз ҷойҳои дигар имдод мерасад ва худ ба танҳоӣ аз паси ин лашкар барнамеоянд.

Дар Саҳехи Муслим аз Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) ривоят шудааст: Қиёмат барпо намешавад то мерос тақсим нагардад ва ғанимат шодобӣ ва хушҳолӣ ба бор наёварад ва баъд бо ишора ба тарафи Шом (Сурия) фармуд: Душман алайҳи мусалмонон ҷамъ мешавад ва мусалмонон низ дар баробари онҳо сафорӣ менамоянд. (Ин таҷаммуъ ба хотири ҷанг ва қуштор ҳоҳад буд ва баъд аз ғадру ҳилаи румихо, ки дар ҳадиси гузашта ба он ишора шуд, таҳаққуқ ҳоҳад ёфт). Ровӣ (Ясир ибни Ҷобир) мегӯяд: Арз кардам, манзур аз душман, румихо ҳастанд? Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) фармуд: Оре, дар он рӯз ҷангни иртидод шиддат пайдо мекунад, мусалмонон паймон мебанданд, ки ба яке аз ду некӣ -марг ё пирӯзӣ- даст ёбанд, то инки шаб фаро мерасад ва фаро расидани шаб монеъ аз ҷанг мешавад ва ҳар ду гурӯҳ бидуни пирӯзӣ ба қароргоҳи худ бармегарданд. Мусалмонон шарт мекунанд, ки ҳеч кас бидуни пирӯзӣ наметавонад баргардад vale bo фаро расидани шаб шарт ба итном мерасад. Мусалмонон дубора шартро дар миён мегузоранд. То се рӯз ин қуштор идома дорад, рӯзи чаҳорум ҳамаи мусалмонон алайҳи Рум саф гирифта таёր мешаванд. Ҷангни бисёр шадиде сурат ҳоҳад гирифт, ҷанге, ки монанди он дида нашудааст ё дида наҳоҳад

шуд. Күштаҳо чунон зиёд мешаванд ва фазо чунон бадбӯ мешавад, ки ҳатто агар паранда аз канори онҳо бигзарад ҷон дода бар замин меафтад. Марде, ки сад фарзанд дошта бошад танҳо як фарзанд барояш бокӣ мемонад ва бақия дар ҷанг ҷони худро аз даст медиҳанд. Баъд аз ин ҳодиса чи ғанимате моји хушхолӣ мешавад ва қадом мерос тақсим мегардад? Дар ҳамин вазъият садое, ки бузургтар аз ин ҷанг аст ба гӯши онҳо мерасад. Мунодие ниҳо мекунад, ки Даҷҷол дар фарзандон ва хонаводаҳо ҷонишини шумо шудааст. Моли ғанимат ва ҳарчиро, ки дар даст доранд раҳо мекунанд ва ба сӯи хонаҳо ба роҳ меафтанд. Даҳ марди ҷангӣ ва салаҳшур ба тарафи Даҷҷол ба унвони муқаддимаи лашкар равона мешаванд. Ибни Аббос (р) мегӯяд: Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуд:

(إِنِّي لَا عَرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَالْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرٌ فَوَارِسٌ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ  
يَوْمَئِذٍ أُوْ مِنْ خَيْرٍ فَوَارِسٌ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ)

“Ман номи ҷанговарон ва номи падарон ва ранги аспҳояшонро медонам. Онҳо дар он рӯзгор аз беҳтарин ҷанговарон ҳоҳанд буд” (Саҳехи Муслим, китоби “Алфитан” 4\2223, шумораи: 2899)

Дар Саҳехи Муслим дар бораи фатҳи Қустантиния аз Абуҳурайра (р) тафсили бештаре ба шарҳи зер омадааст. Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

(سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةِ جَانِبٍ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٍ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا  
تَقْوُمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَغْرُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَّلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاجٍ وَلَمْ  
يَرْمُوا بِسَهْمٍ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبِهِا)

Оё дар бораи шаҳре<sup>1</sup>, ки нисфи он дар хушкӣ ва нисфи дигараш дар баҳр қарор дорад чизе шунидаед? Ҳозирин гуфтанд: Оре, Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд: Қиёмат барпо намешавад то инки ҳафтод ҳазор аз фарзандони ҳазрати Исҳоқ (а) алайҳи мардуми он диёр ҷиҳод нақунанд. Ин

<sup>1</sup>. Донишмандон мегӯянд: ин шаҳр Қустантиния аст, агарчи Паёмбари Ҳудо номи онро баён нафармудаанд. Ба назарам расид, ки ин шаҳр Бондокия Итолиё бошад, зоро қисме аз хонаҳояш дар дохили дарё сохта шудааст ва қисмати дигар дар хушкӣ. Дар сафаре аз ҳар ду шаҳр дидан кардам, аммо ба назарам шаҳри Бондокия ба тафсири ҳадис наздиктар бошад. Ҳудо донотар аст.

фарзандони Исҳоқ<sup>2</sup> ҳаргоҳ вориди шаҳр шаванд бо силоҳ намечанганд ва ҳеч тиреро намеандозанд, балки онҳо мегӯянд: “Ло илоҳа илаллоҳ”, бо гуфтани ин калима нисфи шаҳр суқут мекунад”

Савр (Савр ибни Зайди Дайлий, яке а ровиёни ҳадис аст) мегӯяд: Ба гумони ман Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармуд: Ҳамон нисфе, ки тарафи баҳр аст баъди нисфи дуввум низ бо гуфтани калимаи “Ло илоҳа илаллоҳ валлоҳу акбар” суқут мекунад. Дафъаи саввум, ки калимаи мазкур гуфта мешавад дарвозаи шаҳр боз мешавад ва мусалмонон вориди шаҳр мешаванд ва амволи ғаниматро ба даст меоранд. Дар ҳамин ҳол, ки машғули тақсими ғанимат ҳастанд касе нидо дармедиҳад: Эй мардум муроқиб бошед, ки Даҷҷол зухур кардааст. Дар ин ҳангом ҳама чизро раҳо карда ба сӯи хонаҳояшон бармегарданд.

### Матлаби чорум: Қаҳтӣ ва гуруснагӣ қабл аз зуҳури Даҷҷол

Пеш аз зуҳури Даҷҷол мардум ба шиддат гирифтори оғат ва мусибатҳои фаровоне мешаванд, борон аз осмон бар замин намеборад ва замин гиёҳ ва дараҳт намерӯёнад. Дар Сунани Ибни Моча, Саҳехи ибни Ҳузайма ва Мустадраки Ҳоким аз Абуумома аз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) ривоят шудааст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармуд:

(إِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَنْ تَحْبِسْ ثُلُثَ مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسْ ثُلُثَ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسْ ثُلُثَيْ مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسْ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ التَّالِيَةِ فَتَحْبِسْ مَطَرِهَا كُلَّهُ فَلَا تُقْطِرُ قَطْرَةً وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسْ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَضْرَاءً

<sup>2</sup>. Имом Нававӣ дар шарҳи Муслим (44\18) мегӯяд: Қозӣ мегӯяд: дар ҳамаи аҳодиси Муслим баён шудааст, ки наводагони Исҳоқ (а) аст, бархе дигар мегӯянд аз наводагони Исмоил (а) аст. Албатта сиёқ ва мағҳуми ҳадис ин дидгоҳро таъиид мекунад, чун он қавм араб ҳастанд ва наводагони Исҳоқ (а) араб нестанд.

Ман мегӯям: Ишколе дар ин ҳадис вуҷӯд надорад, чун ин дин барои ҳамаи мардум аст ва Ҳудованд қудрати худро ба ҳар касе дӯст дошта бошад медиҳад. Муҳаммади Фотих сесад сол баъд аз Нававӣ Қустантинияро фатҳ кард ва бештар сарбозонаш ғайри араб буданд, мушкile надорад, ки ин ҷараён бори дигар тавассути ғайри араб ба вуқӯъ бипайвандад. Албатта дар ҳадиси гузашта ин матлаб таъиид мешавад, чун румиён ба мусалмонон мегӯянд: бигзоред бародарони худро, ки вориди лашкари шумо шудаанд ба қатл бирасонем.

فَلَا تَبْقَى ذَاتٌ ظِلْفٍ إِلَّا هَلَكَتْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ قِيلَ فَمَا يُعِيشُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَالَ  
الْتَّهْلِيلُ وَالشَّكْبِيرُ وَالسَّبِيعُ وَالثَّحْمِيدُ وَيُجْرِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطَّعَامِ

"Пеш аз зухури Даҷчол се сол қаҳтӣ, ки мардум ба шиддат дар он дучори гуруснагӣ мешаванд пеш хоҳад омад, соли аввал Ҳудованҷ ба осмон амр мекунад, ки як саввум боришро мутаваққиф созад ва ба замин дастур медиҳад, ки як саввум гиёҳонашро сабз накунад. Дар солҳои дуввум ва саввум низ чунин мешавад ва дар поёни се сол ҳеч қатрае бар замин намеафтад ва ҳечгуна донае аз замин сабз намешавад. Ҳеч ҳайвони сумдоре бар замин зинда намемонад. Ҳама аз байн мераванд. Касе арз кард: Эй Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) мардум дар ин муддат чигуна ва ба чи василае зиндагии худро мегузаронанд? Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуд: Бо таҳлил ва такбиру ҳамд, ин калимот ҷойгузини ғизо мешаванад" (Саҳехул-чомеъ 6\277, шумораи: 7752)

### Матлаби панҷум: Вижагиҳо ва нишонаҳои Даҷчол

Даҷчол иддиои рубубият мекунад ва барои ривоҷ додани ботилҳои худ амалҳои хориқулодаеро анҷом медиҳад, ҳатто шахсе, ки назди ў меояд гумон мекунад ҷараёни Даҷчол бар вай пинҳон намешавад ва ботили ў таъсире надорад. Аммо вақте аъмоли хориқулодаи ўро мебинад таслим мешавад ва аз ў пайравӣ мекунад. Дар Сунани Абдуловуд бо санади сахҳҳ аз Имрон ибни Ҳусайн ривоят шудааст, ки Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуд:

(مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَالِ، فَلَيَنْأِيْ مِنْهُ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَيَتَبَعُهُ، مَا  
يَبْعُثُ بِهِ مِنَ الشَّبَهَاتِ، أَوْ لَمَّا يَبْعَثَ بِهِ مِنَ الشَّبَهَاتِ)

"Ҳар кас дар бораи Даҷчол мешунавад бояд аз вай дурӣ кунад. Ба Ҳудо савганд инсони мусалмон пеши ў меояд ва мепиндорад, ки мусалмон аст, вале вақте назди ў меояд аз шубӯҳоти илқошудаи ў пайравӣ мекунад" (Ҷомеул-усул 10\356, шумораи: 7846)

Ҳар кас бо дикқат Даҷчолро мавриди мутолиа қарор дихад медонад, ки Даҷчол ботил аст ва сифоти рубубият дар он таҳаққуқ наёфтааанд. Ҳар чанд тавассути ў корҳои хилофи оддат сурат мегирад, чун Даҷчол башар ва нотавон аст, меҳурад, менӯшад, меҳобад ва ниёз ба рафтани ҳочҷат дорад. Ҳар кас чунин ҳолате

дошта бошад чи гуна метавонад худо, маъбуд ва рабби коинот бошад? Ҳоло онки ӯ ниёзманд ба коинот аст!

Бо ин вучӯд Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) бисёре аз аломот ва вижагиҳои онро барои мо баён фармудааст то мусалмоне, ки Даҷҷол дар замони онҳо зухур меқунад, ӯро шинохта ва дар доми фиреби ӯ гирифтор нашавад.

### Вижагиҳои барҷастаи Даҷҷол

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ба гунае Даҷҷолро муаррифӣ кардааст, ки кӣ ва ҷигунағӣ ва сифоту қиёфаи ӯ равшан шудааст. Дар Саҳехи Бухорӣ аз Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят шудааст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) Даҷҷолро дар хоб дид ва ӯро ҷунин тавсиф фармуд: Марде тануманд ва сурҳранг аст, мӯйҳои сараш пешида ва як ҷашмаш нобиност. Ҷашми қури ӯ ба тарафи берун барҷаста ва монанди донаи ангуре аст, ки рӯи об мебошад, аз нигоҳи симову сурат ва қиёфа монандии зиёде ба Ибни Қатани Ҳузоъӣ дорад. (Саҳехи Бухорӣ, китоби “Алфитан”. Фатхул-борӣ: 13\90)

Дар Муснади Аҳмад ва Сунани Абудовуд бо санади саҳех аз Убода ибни Сомит ривоят аст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд:

(إِنِّي حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدِّجَالِ حَتَّىٰ خَشِيتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوا، أَنْ مُسِيحَ الدِّجَالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ  
أَفْحَجَ جَعْدٌ أَعْوَرٌ مَطْمُوسٌ الْعَيْنِ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ، لَيْسَ بِنَاتَةٍ وَلَا حَجَرَاءٌ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ  
وَجَلَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، وَأَنْكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّىٰ تَمُوتُوا)

“Ман дар бораи Даҷҷол барои шумо сұхбат кардам то инки эҳтимол додам мутаваҷҷих нашудаед. Инак ба шумо мегӯям, ки Масехи Даҷҷол марди кутоҳқаде аст, мӯйҳои пешида дорад, дорои як ҷашм аст ва ҷашми ӯ бенур аст, беабру аст, барҷаста нест. Агар дучори мушкил шудед, бидонед, ки Парвардигори шумо як ҷашма нест ва танҳо дар қиёмат қодир ба дидани ӯ хоҳед буд” (Саҳех чомеул-сағир: 2\318, шумораи: 2455)

### Якҷашм будани Даҷҷол

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) бар тавсифи ду ҷашми Даҷҷол хеле таъкид фармудааст, чун ҳарчанд битавонад аз дигар сифату вижагиҳояш худро раҳо созад, ҳаргиз наметавонад ҷашмҳояшро пинҳон кунад. Ҷашмҳо дар маърази диди умум қарор

мегиранд. Ҳар кас онҳоро мебинад ва вижагиҳои чашм ошкор ва пинҳон шудани нестанд. Ҳадисҳои гузашта ишорае перомуни маъюб будани чашмҳои Даҷҷол доштанд. Дар бархе ривоёт омадааст, ки чашми аъвари (кури) Даҷҷол чашми росташ аст ва дар баъзе ривоёт чашми чап.

Кур будани чашми рост бештар маъруф аст, чун ҳадисҳои мутафаққун алайҳ ҳастанд. Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) чашми кури Даҷҷолро ба чашми хомӯш ва бехосият ташбех кардааст. Дар ҳадисе омадааст, ки чашми рости ў барҷаста ва қобили пинҳон кардан намебошад. Монанди нухоае (балғам), ки рӯи девори соф ва гаҷкоришуда бияфтад.

Дар Саҳехи Муслим аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (р) дар бораи Даҷҷол омадааст:

(أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيَمِنِيَّ كَانَهَا عِنْبَةً طَافِيَّةً)

“Чашми росташ кур аст ва монанди донаи ангуре аст, ки рӯи об шино мекунад” (Бухорӣ, китоби “Алфитан” боби “Даҷҷол”. Фатҳул-борӣ 13\90. Муслим, китоби “Алфитан” боби “зикри Даҷҷол” 4\2247)

Дар ҳадиси Абусаъид омадааст:

(وعينه اليمني عوراء جاحظه لا تحفي كانها خاعه في حائط مخصص، عينه اليسري كانها كوكب دري)

“Чашми рости ў барҷаста ва қобили пинҳон кардан намебошад, монанди нухоае (балғам), ки рӯи девори гаҷкоришуда бияфтад. Чамши чапаш монанди кавқаби дуррӣ аст” (Фатҳул-борӣ: 13\98)

Имом Нававӣ ривоёти мутаоризро ин гуна тавҷеҳ намудааст: Тамоми ривоёте, ки ҳокӣ аз қур будани ду чашми Даҷҷол ҳастанд, ба дараҷаи сиҳат расидаанд. “Авро” ба маънои маъюб будани чашм аст, бинобар ин тавсиф кардани чашми Даҷҷол ба авр (маъюб) яъне ҳар ду чашмаш мушкил доранд. Дар баъзе ривоёти дигар омадааст, ки чашми рости ў кур аст ва дар бархе ривоёти дигар омадааст, ки чашми чапи ў кур аст. Дар баъзе ривоёт омадааст: «احداهم اطاف» (тофиа) яъне чашми ў дид надорад. Дар бораи чашми дигари ў омадааст: «الآخر طاف» (тофия) ба маънои зоҳир ва барҷаста. Пас ду чашми Даҷҷол бар асоси изҳороти Имом Нававӣ яке фоқиди нур ва дид ва дигаре ҳарчанд кур нест аммо дорои ихтилолу айб аст. Дар

ривояти Муслим омадааст: Чашме, ки фоқиди нур ва дид аст, ҳамон чашми мамсух аст. Рӯи онро чилде ғализе пӯшонида ва тавони диданро аз он гирифтааст.

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) чашми бинояшро ин гуна тавсиф мекунад: Чашми ў сабз ва монанди шиша ба назар мерасад. (Силсилатул аҳодиса ас-саҳиҳа 4\477, шумораи: 1863)

### Миёни ду чашми ў кофир навишта шудааст

Аломатҳои дигаре низ вучӯд дорад, ки Худованд Даҷҷолро дар партави он муаррифӣ намудааст. Албатта ин аломатро танҳо мӯъминон медонаанд. Яъне онҳое, ки фоқиди басират ҳастанд, ин аломатҳоро намешиносанд. Манзур аз ин аломат ҷумлае аст, ки матни он «ك، ف» мебошад ё «کافر». Дар Саҳехи Бухорӣ аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) нақл шудааст:

(مَا بَعَثْ نَبِيًّا إِلَّا أَنذَرَ أُمَّةً الْأَغْوَرَ الْكَذَّابَ لَا إِنَّهُ أَغْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَغْوَرٍ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيِهِ مَكْتُوبٌ كَافِرُ)

“Ҳеч паёмбаре мабъус нашудааст магар инки умматашро аз аъвари қаззоб (кури дурӯғгӯ) барҳазар доштааст. Огоҳ бошед, ки Даҷҷол аъвар аст ва Парвардигори шумо аъвар нест ва миёни ду чашми ў қалимаи кофир навишта шудааст” (Бухорӣ, китоби “Алфитан” боби “зикри Даҷҷол”. Фатхул-борӣ 13\90)

Мушобихи ин ҳадис, ҳадисе аст, ки Имом Бухорӣ онро нақл кардааст. Бар асоси изҳороти Имом Нававӣ муҳаққиқон бар ин ақидаанд, ки ин навишта комилан маълум ва мушаххас аст, аз ҷумлаи аломатҳое мебошад, ки баёнгари қуфри қатъӣ, кизб ва ботил будани ўст. Худованд онро барои ҳар мӯъмин чи босавод ё бесавод зоҳир мекунад ва аз қасоне, ки қасди шақоват ва воқеъ шудан дар фитани ўро дошта бошад, пинҳон медорад.

Қозӣ Аёз ихтилофи бузургонро дар ин маврид нақл мекунад ва мегӯяд: Гурӯҳе гумон мекунанд, ки навиштаи зоҳирӣ ва ҳақиқӣ аст ва бархе ҳам бар ин гумон ҳастанд, ки маҷоз аст ва барои таъкиди дидгоҳи худ ба ин ҳадис истиidlol мекунанд, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуд: Ҳамаи мӯъминон онро меҳонанд босавод бошанд ё бесавод, вале ин дидгоҳ заиф аст. (Шарҳи Нававӣ бар Муслим: 18\60)

## Даҷҷол ворис надорад

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармудааст, ки: Даҷҷол ақим (бефарзанд) аст ва фарзанде надорад. (Шарҳи Нававӣ бар Муслим: 4\2242-2243))

### Матлаби шашум: Даъвои рубубияти ў ботил аст

Бо таваҷҷуҳ ба сифоту вижагиҳои Даҷҷол, ки ҳикоят аз маъюб ва нақси шадиди ў доранд, чи гуна ин маҳлуқи нотавон ва мустаманд метавонад раб бошад ва иддиои рубубият кунад. Ў иддио мекунад, ки ў рabi мардум аст ва ҳоло онки Парвардигори мардум дар дунё қобили дидан нест. Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) мефармояд:

(تَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَقًّا يَمُوتَ)

“Бидонед ҳеч қадоми аз шумо то қиёмат Парвардигорашро дар дунё намебинад” (Саҳехи Муслим, китоби “Алфитан” 4\2245)

Илова бар ин Даҷҷол нақсу айби модарзодӣ дорад. Масалан айби курии ў бар касе пӯшида нест. Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) мефармояд:

(إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ إِلَّا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَانَ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَّةً)

“Худованд бар шумо пинҳон намешавад. Худованд аъвар нест, vale ҷашми рости Даҷҷол аъвар аст. Ҷашми ў монанди донаи ангуре аст, ки рӯи об шино мекунад” (Бухорӣ, китоби “тавҳид” боби “قول الله: لتصنع على عيني”. Фатхул-борӣ: 13\389)

Аз ҷумлаи сифоти маъюби Даҷҷол, ки дар аҳодис матраҳ шудааст, «افحج» (афҳаҷ) аст. «فحج» (фаҳаҷ) бар фосилаи зиёд миёни ду соқи пои инсон гуфта мешавад, ё фосилаи зиёд миёни ду фахз ва рон ва баъзе онро фосилаи наздик миёни ду по ҳамроҳ бо дурии соқҳо тафсир кардаанд. Баъзехо мегӯянд: «افحج» (афҳаҷ) ба касе мегӯянд, ки дар пояш каҷӣ бошад. (Фатхул-борӣ: 13\97)

Ибни Арабӣ мегӯяд: Вучӯди сифоти нақс дар васфи Даҷҷол далел бар ин аст, ки ў маҳкум ба нақс аст ва наметавонад навоқисро аз худ дур кунад. Агар ў раб мебуд метавонист навоқисро аз худ дур кунад. Барнадоштани сифоти нақс аз худ далели худо ва раб набудан аст ва инки тавони зудудани навоқисро аз вучӯди худ надорад.

Таъкиди Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) бар кур будани Даҷҷол аз он ҷиҳат аст, ки асари курӣ дар ў ошкор ва диданий аст. Олим ва ҷоҳил метавонад онро дарк қунад ва қасоне, ки дaloили ақлиро дарк намекунанд ба роҳатӣ метавонанд асари қуриро дарёбанд, ҳарчанд оқилон ба роҳатӣ метавонанд ҳақиқати Даҷҷолро дарк қунанд.

### Матлаби ҳафтум: Имконот ва васоили фитнаи Даҷҷол

Даҷҷол муддаии худовандӣ аст ва имконоти ачиборо дар ихтиёр дорад, ки сабаби фитнаи бузург барои мардум мешавад ва аз ҷумлаи ин абзор ва имконоташ ин аст:

#### 1. Ҳаракати босуръати ў бар рӯи замин

Дар ҳадиси Навос ибни Самъон, ки Муслим онро ривоят кардааст дар мавриди суръати рафтор ва интиқоли Даҷҷол аз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) савол шуд, Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуд:

(الْغَيْثِ اسْتَدْبَرْتُهُ الرِّيحُ)

“Монанди абрे аст, ки бод онро ба ҳаракат дармеоварад”

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) баён кардааст, ки Даҷҷол дар атрофи замин меравад, ба тамоми шаҳрҳои дунё ба ҷуз Макка ва Мадина сафар мекунад. Дар ҳадиси Бухорӣ ва Муслим омадааст: Даҷҷол ғайр аз Макка ва Мадина тамоми шаҳрҳоро мепаймояд.

Дар ҳадиси Абуумома, ки Ибни Моча, Ҳузайма, ва Ҳоким онро нақл кардаанд, чунин омадааст:

(إِنَّهُ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِّنْ الْأَرْضِ إِلَّا وَظَاهَرَ عَلَيْهِ إِلَّا مَكَّةً وَالْمَدِينَةَ لَا يَأْتِيهِمَا مِّنْ نَقْبٍ  
مِّنْ نِقَابِهِمَا إِلَّا لَقِيَتُهُ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّيُوفِ صَلْتَةً)

“Ҳеч нуқтае аз замин боқӣ намемонад магар инки Даҷҷол ба онҷо сар мезанад ва бар он ғалаба мекунад, ба ҷуз Макка ва Мадина. Аз ҳар нуқтае, ки бихоҳад вориди ин шаҳр шавад фариштагон бо шамшерҳои бараҳна ҷилави ўро мегиранд” (Саҳех ҷомеул-сағир 6\275, шумораи: 7752)

## 2. Биҳишт ва дўзахи Даҷҷол

Аз чумлаи абзори фиреби Даҷҷол чизе шабеҳ ва монанд ба биҳишт ва дўзах ё дарёе монанди об ва дарёе монанди оташ аст, ки онро ба ҳамроҳи худ дорад. Ҳақиқати амр хилофи воқеият мебошад. Ончиро, ки мардум ба сурати оташ мебинанд дар воқеъ оби хунук аст ва ҳақиқати ончи, ки мардум онро оби хунук мебинанд, отashi сўзон аст.

Дар Саҳехи Муслим аз ҳазрати Ҳузайфа (р) ривоят аст, ки Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармуданд:

(معه (أي الدجال) جنة ونار فناره جنة وجنته نار)

“(Даҷҷол) бо худ биҳишт ва дўзах дорад, дўзахаш биҳишт ва биҳишти ў дўзах аст” (Муслим, китоби “Алфитан”, боби зикри Даҷҷол: 4\2248, шумораи: 2934)

Инчунин дар Саҳехи Бухорӣ ва Муслим аз ҳазрати Ҳузайфа (р) ривоят аст, ки Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармуданд:

(إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَنَارٌ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاءٌ نَارٌ)

“Даҷҷол об ва оташ бо худ дорад, отashi ў дар воқеъ хунук аст ва оби ў дар воқеъ оташ аст” дар ривояти Муслим омадааст: “فلا تهلكوا بـ”Pas худро ба ҳалокат наяндозед” (Бухорӣ, китоби “Алфитан” боби “зикри Даҷҷол”. Фатхул-борӣ 13\90, Муслим китоби “Алфитан” боби “зикри Даҷҷол” 4\2249, шумораи: 2934)

Дар ривояти дигари Муслим, ки инчунин онро аз ҳазрати Ҳузайфа (р) ривоят мекунад, омадааст: Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармуданд:

(لَا نَأْعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَالِ مِنْهُ مَعَهُ نَهَرٌ يَجْرِيَانِ أَحَدُهُمَا رَأَى الْعَيْنِ مَاءً أَبْيَضُ وَالْآخْرُ رَأَى الْعَيْنِ نَارٌ تَأْجَجُ فَإِمَّا أَدْرَكَنَ أَحَدُ فَلَيْأَتِ النَّهَرُ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَلِيَعْمَضْ ثُمَّ لِيُطَاطِئُ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءً بَارِدٌ)

“Ман чизҳои ҳамроҳи Даҷҷолро аз худаш беҳтар медонам. Ўду дарёи равон дорад. Як дарё дар зоҳир оби гуворо ва сафед аст ва дарёи дигар дар зоҳир отashi шуълавар. Агар касе аз шумо дар замони зуҳури Даҷҷол зинда бимонад, ончиро, ки дар зоҳир оташ аст, ихтиёр кунад, ҷашмро поён гирифта ва аз он бинӯшад, чун он оташ дар воқеъ оби хунук аст” (Муслим, китоби “Алфитан” 4\2252, шумораи: 2937)

Дар ҳидиси дигари имом Муслим омадааст, ки Даҷҷол зухур мекунад, бо худ об ва оташ дорад. Ончиро, ки мардум ба сурати об мебинанд дар воқеъ оташ аст, ки месӯzonad ва ончиро, ки мардум ба сурати оташ мебинанд, оби хунук ва ширинаст. Ҳар кас аз шумо замони Даҷҷолро дарёбад, ончиро, ки ба сурати оташ мебинад ихтиёр кунад, зоро дар воқеъ оби ширина ва покиза аст. (Муслим, китоби “Алфитан”)

Аз нусус чунин бармеояд, ки мардум ҳақиқати чизҳоро, ки Даҷҷол ба ҳамроҳи худ дорад намешиносанд. Ончи, ки мебинанд ҳикоят аз воқеияти амр надорад, балки муҳолифи воқеият аст. Бинобар ин дар аҳодиси саҳехи Муслим чунин омадааст:

(إِنَّهُ يَحْيِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ: إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ)

“Даҷҷол намунаи биҳишт ва дӯзахро ба ҳамроҳ дорад, чизе, ки биҳишт аст дар воқеъ дӯзах аст” (Муслим, китоби “Алфитан” шумораи: 2936)

### 3. Кумак гирифтан аз шайтонҳо

Даҷҷол аз шайтонҳо ёрӣ ва кумак меҷӯяд ва равшан аст, ки шайтонҳо хидмат барои қасоне мекунанд, ки дар ниҳояти ҷаҳолат ва гумроҳӣ ба сар бибараанд ва қоил ба бандагии ғайри Ҳудованд бошанд. Дар саҳехи ибни Моча ибни Ҳузайма ва Мустадрак аз Абуумома (р) ривоят шудааст, ки Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд:

(وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِأَعْرَابِيِّ أَرَأَيْتَ إِنْ بَعْثَتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشَهَدُ أَنِّي رَبُّكَ فَيَقُولُ  
نَعَمْ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانٌ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَقُولُ لَنِ يَا بُنَيَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ)

“Аз ҷумлаи фитнаҳои Даҷҷол ин аст, ки ба инсони ҷоҳил ва аъробӣ мегӯяд: Оё агар ман падар ва модари мурдаи туро зинда кунам гувоҳӣ медиҳи, ки ман парвардигори ту ҳастам? Мегӯяд: Бале. Онгоҳ шайтонҳо ба сурати падар ва модари он марди аъробӣ дармеоянд ва мегӯянд: Эй фарзанди азизам аз ӯ пайравӣ кун, ҳамоно ӯ парвардигори ту аст.” (Саҳех ҷомеул-сағир, 6\274, шумораи: 7752)

### 4. Итоати ҳайвонот ва ҷимодот аз Даҷҷол

Аз ҷумлаи абзори фитнаи Даҷҷол, ки Ҳудованд ба василаи он бандагонашро меозмояд ин аст, ки ба осмон амр мекунад то

биборонад, ба замин дастур медиҳад то алаф бирӯёнад ва ба ҳайвонот амр мекунад то тобеи ӯ шаванд ва ба вайронахо амр мекунад то ганҷҳои пинҷонро зохир кунанд. Дар ҳамаи маворид аз ӯ итоат мешавад. Дар Саҳехи Муслим аз Навос ибни Самъон ривоят аст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд:

(فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَحِيُّونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنَبِّئُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًّا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحَلِّينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمْرُ بِالْحَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتَبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيْبِ النَّحْلِ)

“Даҷчол назди мардум меояд, мардумро даъват мекунад, ба ӯ имон меоранд ва аз ӯ итоат ва пайравӣ мекунанд. Ба осмон амр мекунад биборад, ба замин дастур медиҳад гиёҳ ва дараҳт бирӯёнад. Чорвоҳои мардум ба төъдоди бисёр зиёд ва бо пистонҳо пур аз шир ва бисёр фарбех ҳамроҳ бо онон роҳ мераванд. Назди мардум меоянд, мардумро даъват мекунанд, мардум суханонашро рад мекунанд, мардум бекору бечиз мешаванд, чизе дар ихтиёри онҳо боқӣ намемонад. Аз канори вайронахо мегузараҳд ва хитоб ба онҳо мегӯяд: Ганҷҳои худро берун биоред. Ганҷҳои вайронахо монанди занбурҳои асал, ки аз маликаи худ пайравӣ мекунанд, аз ӯ пайравӣ хоҳанд кард” (Саҳехи Муслим, китоби “Алфитан” 4\2252, шумораи: 2937)

## 5. Куштан ва зинда кардан

Аз ҷумлаи абзори фиреби ӯ ин аст, ки фарди муъминро дар назари мардум мекушад ва сипас иддио мекунад, ки ӯро зинда мегардонад. Дар Саҳехи Бухорӣ аз Абусаъид (р) ривоят шудааст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) сухани бисёр зиёде перомуни Даҷчол барои мо баён кард ва фармуд:

(يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السَّبَاخِ الَّتِي تَلِيِ الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشْكُونَ فِي الْأَمْرِ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسْلَطُ عَلَيْهِ)

“Даччол зухур мекунад. Ворид шудан ба Мадинаи мунаввара барояш мамнұй хоҳад буд. Дар баъзе манотиқи сантлох дар беруни Мадина таваққуф мекунад. Марде, ки дар он рӯзгор аз беҳтарини мо хоҳад буд, назди вай меояд ва мегүяд: Ман гувоҳӣ медиҳам ту ҳамон Даҷҷоле ҳасти, ки Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) мочарои туро барои мо баён кардааст. Даҷҷол мегүяд: Оё агар инро биқушам ва зинда гардонам боз ҳам шумо иддиои худо буданамро рад мекунед ва шакку тардид доред? Мардум мегүянд: На хайр. Даҷҷол он инсони мавриди назарро дар зоҳир мекушад ва сипас ўро зинда мекунад, он мард мегүяд: Акнун беш аз ҳар замони дигар ба ҳақиқати ту пай бурдам. Даҷҷол бори дигар қасди күштани ўро дорад аммо ин бор қудрати чунин кореро дар худ намебинад” (Бухорӣ, китоби “Алфитан”. Фатхул-борӣ: 13\101. Муслим: 4\2256, шумораи: 2938)

Имом Муслим аз Абусаъиди Ҳудрӣ (р) чунин ривоят мекунад: Даҷҷол зухур мекунад, марди мұъмине ба сўи ўро роҳсипор мешавад, мардони силоҳбадаси Даҷҷол ўро дида аз ў мепурсанд: Кучо меравӣ? Марди мұъмин мегүяд: Қасд дорам пеши он кас биравам, ки зухур кардааст (яъне Даҷҷол). Ба ў мегүянд: Оё ту ба парвардигори мо имон намеовари? Марди мұъмин мегүяд: Парвардигори мо пинҳон аст. Пайравони Даҷҷол мегүянд: Ўро биқушед. Афроде аз пайравонаш хитоб ба ҳамдигар мегүянд: Оё ў шуморо аз күштан манъ накардааст, магар касеро, ки худаш биқушад? Онгоҳ он марди мұъминро назди Даҷҷол мебаранд, вақте марди мұъмин Даҷҷолро мебинад, мегүяд: Эй мардум! Ин Масеҳи Даҷҷол аст, ҳамон Даҷҷоле, ки Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) дар бораи он хабар додааст. Даҷҷол дастур медиҳад ўро бигиранд, бизананд ва захмӣ кунанд. Ўро бар замин хобонида бисёр лату куб мекунанд. Онгоҳ аз ў мепурсанд: Оё имон намеовари? Он марди мұъмин мегүяд: Ту Масеҳи дурӯғғӯ ҳасти. Даҷҷол дастур медиҳад то он марди мұъминро аз фарқи сар ба василаи арра ду пора кунанд. Даҷҷол худ миёни он ду порра роҳ меравад ва мегүяд: Баланд шав! Он ду пора бо ҳам васл шуда ба ҳолати аввалий бозмегардад. Даҷҷол мепурсад: Оё ба ман имон оварди? Мегүяд: Акнун туро беш аз пеш шинохтам. Сипас мегүяд: Ин кор бо касе дигар баъд аз ман анҷом намегирад. Даҷҷол он марди мұъминро мегирад то забҳаш кунад, оҳани бузурге рӯи синааш мегузорад то начунбад, дасту пойҳояшро мебандад ва ба

зохир ўро дар оташ меандозад, vale дар воқеъ ў ба биҳишт андохта мешавад. Зеро дўзахи ў биҳишт аст. Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуд: Ин марди муъмин назди Худо бузургтарин шаҳид аст. (Муслим, китоби “Алфитан” 4\2256, шумораи: 2938)

### **Матлаби ҳаштум: Маҳали зухури Даҷҷол**

Даҷҷол аз машриқзамин, аз шаҳрҳои форси Хуросон зухур мекунад. Дар ҳадисе, ки Тирмизӣ, Ибни Моча, Ҳоким ва Аҳмад ва Зиё дар Муҳтор аз ҳазрати Абубакри Сиддик (р) ривоят мекунанд чунин омадааст, ки Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуд:

(إِن الدجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْمَشْرِقِ، يُقَالُ لَهُ: (خَرَاسَانٌ) يَتَبَعُهُ قَوْمٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجاَنُ  
المطّرقة)

“Даҷҷол аз машриқзамин, ҷое, ки ба он Хуросон гуфта мешавад, зухур мекунад. Касоне аз Даҷҷол пайравӣ мекунанд, ки чехраҳояшон монанди сипари сайқалшуда аст” (Силсила ал-аҳодис ас-саҳиҳа: 4\122, шумораи: 1591)

Аммо мусалмонон замоне ўро мешиносанد, ки миёни Ироқ ва Шом (Сурия) мерасад. Дар ҳадиси Навос ибни Самъон омадааст: Даҷҷол дар як фосилаи миёни ду кишвар, Ироқ ва Шом зухур мекунад ба сӯи чап ва рост барои ривоҷ додани фитна меравад, эй бандагони Худо (дар баробари фитнаи Даҷҷол) событқадам бошед. (Саҳехи Муслим, боби “зикри Даҷҷол” китоби “Алфитан”)

### **Матлаби нуҳум: Муддати будубоши Даҷҷол дар рӯи замин**

Саҳобагон (р) дар бораи муддат ва замони будубоши Даҷҷол дар замин пурсиданд, Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд: Чихил рӯз, як рӯз баробари як сол ва рӯзи дуввум баробари як моҳ ва рӯзи сеюм баробари як ҳафта ва дигар рӯзҳояш монанди рӯзҳои маъмулии шумо хоҳанд буд. Савол шуд: Эй Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) он рӯз, ки баробари як сол хоҳад буд оё намозҳои як рӯз барои мо коғӣ аст? Фармуданд: На хайр, он рӯзи тулониро бо рӯзҳои маъмулий муқоиса намуда (ба микдори ҳар рӯз панҷ намоз) хонда шавад. (Чомеул-усул: 10\345, шумораи: 7839) (Муслим ва Абудовуд)

Посухи Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ба саволи сахобагон мабнӣ бар инки оё панҷ намоз дар он як рӯз, ки баробар ба як сол хоҳад буд кифоят мекунад ё не, ҳикоят аз он мекунад, ки рӯзҳо ҳақиқатан на маҷозан, ба андозаи як сол, як моҳ ва як ҳафта тулонӣ мешаванд.

### **Матлаби даҳум: Пайравони Даҷҷол**

Масехи Даҷҷоли кур ва дурӯғгӯ ҳамон подшоҳе аст, ки яҳудиҳо дар интизори расидани ў ҳастанд то дар даврони ў бар дунё ҳукумат кунанд. Дар Муснади Аҳмад аз Усмон ибни Абульъос (р) ривоят шудааст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуд:

(أَكْثَرُ اتَّبَاعِ الدِّجَالِ الْيَهُودُ وَالنِّسَاءُ)

“Бештар пайравони Даҷҷол яхуд ва занон ҳастанд”

Дар ҳадиси Анас ибни Молик, ки имом Муслим онро дар Саҳехи худ овардааст, чунин омадааст: Ҳафтод ҳазор тан аз яҳуди Исфаҳон, ки абоаи (чомаи) маҳсус доранд, аз Даҷҷол пайравӣ мекунанд. (Муслим, китоби “Алфитан” 4\2266, шумораи: 2944)

Абунуайм мегӯяд: Яке аз маҳалаҳо ё қаряҳои Исфаҳон мавсум ба “яҳудия” буд. Зоро он қаря ё маҳалаи маҳсуси яҳудиҳо буд ва то замони Аюб ибни Зиёд ҳокими Миср дар даврони Маҳди ибни Мансури Аббосӣ ҳамин вазъият идома дошт.

Мусалмонон дар бахше аз он сокин шуданд ва бахши дигари он ҳамчунон барои яхуд боқӣ монд.

Номи Даҷҷол назди яхуд Масех ибни Довуд аст. Яҳудиҳо иддио доранд, ки Масех дар охири замон зухур мекунад ва ҳукуматаш дар дарё ва хушкӣ густариш пайдо мекунад ва дарёҳо ҳамроҳи ў ҳаракат мекунанд. Яҳудиҳо чунин иддио доранд, ки Даҷҷол, нишоне аз нишонаҳои Худованд аст. Яҳудиён дар ин иддиои худ дурӯғ мегӯянд. Масех ибни Довуд фаришта ё нишоне аз нишонаҳои Худованд нест, балки ў ҳамон масехи гумроҳкунанда аст. Албатта масехи ҳидоятгар ва роҳнамо Исо ибни Марям аст. Ҳазрати Исо (а) он масехи гумроҳ, яъне Даҷҷол ва пайравони яхудӣ ўро ба қатл мерасонад.

### **Матлаби ёздаҳум: Маҳфуз мондани Макка ва Мадина аз Даҷҷол**

Даҷҷол қасди рафтан ба Мадинаи мунаввараро мекунад, аммо наметавонад вориди Мадина шавад. Зоро Худованди муттаол Макка

ва Мадинаро аз Даҷҷол ва вабо ҳифозат кардааст ва муҳофизати ин ду шаҳри мукаддасро ба фариштагон супурдааст. Дар Саҳехи Бухорӣ аз ҳазрати Абуҳурайра (р) ҳадиси марфӯъе нақл шудааст, ки дар вуруди шаҳри Мадинаи мунаввара фариштагон гумошта шудаанд то аз вуруди Даҷҷол ва вабо пешгирий шавад.

Инчунин дар Саҳехи Бухорӣ аз ҳазрати Анас (р) ривоят аст: Тарсу бими Даҷҷол дохили Мадина намешавад. Он рӯз Мадинаи мунаввара ҳафт дарвозаи вурудӣ хоҳад дошт, ба ҳар дарвозае ду фаришта гумошта шудааст. (Бухорӣ, китоби “Алфитан”. Фатхул-борӣ: 13\90)

Дар Сунани Тирмизӣ ва Муснади Аҳмад аз ҳазрати Абуҳурайра (р) ривоят шудааст: Даҷҷол аз тарафи шарқ меояд ва қасди ворид шудан ба Мадинаи мунаввараро дорад, вақте ба пушти “Уҳуд” мерасад бо фариштагон бархурд мекунад, ҷиҳат ва масири худро ба сӯи Шом иваз мекунад ва дар онҷо ба ҳалокат мерасад. (Тирмизӣ ин ҳадисро саҳех донистааст)

Дар Саҳехи Бухорӣ ва Муслим аз ҳазрати Анас (р) ривоят шудааст:

(لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُورُهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةً وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافَّيْنِ يَحْرُسُونَهَا فَيَنْزَلُ بِالسُّبْخَةِ ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ)

“Ҳеч шаҳре нест, ки Даҷҷол вориди он нашавад, магар Макка ва Мадина. Дар даромадгоҳи ин ду шаҳр фариштагоне гумошта шудаанд ва аз он нигоҳбонӣ мекунанд. Даҷҷол дар минтақаи шуразори аз заминҳои Мадина нозил мешавад. Шаҳри Мадина се бор ба ларза меояд. Ҳар коғир ва муноғиқе, ки дар Мадина зиндагӣ мекунад бо ин се ларза аз Мадина берун шуда ба тарафи Даҷҷол ба роҳ меафтанд” (Саҳехул-ҷомеъ: 5\99, шумораи: 7752)

### Матлаби дувоздаҳум: Роҳи начот аз Даҷҷол

Дар мабҳасҳои гузашта баён намудем, ки мусалмонон анҷаке пеш аз зухури Даҷҷол дорои қудрату шавкати бузурге хоҳанд шуд ва вориди ҷангҳои хатарноке мешаванд ва ба пирӯзӣ даст меёбанд. Даҷҷол барои хотима додан ба ин қудрати бузург, ки бузургтарин ҳукумати замони худро аз пой даровардааст, вориди арсаи набард мешавад. Мусалмонҳо дар он рӯзгор Қустантинияро фатҳ мекунанд. Шаётин мусалмонҳоро ниҳо медиҳанд, ки Даҷҷол дар хона ва манзилҳоятон ворид шуда ва ҷонишини шумо гаштааст.

Мусалмонон амволи ғаниматро раҳо карда ба сўи хонаҳояшон бармагарданд. Сипас Даҷчол дар ҳоле берун меояд, ки мусалмонон аслиҳаро бар замин нагузоштаанд, дар ҳамин ҳолат ҳазрати Исо (а) нозил мешавад ва мусалмононро дар ҳоли омодагӣ ва тадоруки ҷангӣ мебинад. Бар ҳар мусалмон воҷиб аст, ки ба нерӯҳои исломии ҳомилии парчами чиҳод дар роҳи Аллоҳ бипайванданд ва барои дини Худо чиҳод кунад, ҳарчанд шароит ва авзӯй саҳт ва душвор бошад. Оре, ин ҳамон ҷизе аст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) моро ба он васият намудааст. Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) мегӯяд:

(إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلْلٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعَرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَادَ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ اثْبُتُوا)

“Даҷчол дар фосилаи миёни ду кишвар, яъне Ироқ ва Шом зухур мекунад. Ба рост ва чап фасодро тарвич медиҳад. Эй бандагони Худованд собитқадам бимонед” (Муслим: 2\2252, шумораи: 2937)

Мусалмонро ҷоиз нест назди Даҷчол биояд, ҳарчанд ба худ эътиимод дошта бошад. Зоро Даҷчол шубухот ва ҳилаҳое бо худ дорад, ки имонро мутазалзил месозад. дар Сунани Абудовуд аз Имрон ибни Ҳусайн ривоят шудааст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

(مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَالِ فَلِمَنَا عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنِ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنِ الشُّبُهَاتِ)

“Ҳар кас дар бораи Даҷчол бишнавад аз ў дурӣ бичӯяд. Савганд ба Худо марди мусалмон назди ў меояд ва худро муъмин медонад аммо аз шубухоташ пайравӣ мекунад” (Ҷомеул-усул: 10\354, шумораи: 7846)

Касоне, ки тавони муқобила ва мубориза бо Даҷчолро надоранд, метавонанд аз масири Даҷчол фирор кунанд ва ин амал (яъне гурехтан аз Даҷчол) дар он рӯзгор ба қасрат анҷом мегирад, яъне бисёре аз мардум аз вай мегурезанд.

Дар Саҳехи Муслим аз Умми Шарик (р) ривоят шудааст: Аз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) шунидам, ки мефармуд: Мардум ба хотири начот аз Даҷчол ба қӯҳҳо фирор мекунанд. Агар мусалмон чора надошт, ғайри мубориза ва муқобила бо Даҷчол онгоҳ бар вай лозим аст, ки собитқадам бимонад ва бо истидолол ва хӯҷҷат аз ҳақ дифоъ кунад.

Дар ҳадисе омадааст: Агар Даҷҷол дар замоне, ки ман миёни шумо ҳастам зухур кунад, ман аз шумо дифоъ мекунам, агар замоне зухур кунад, ки ман миёни шумо набошам бояд ҳар шахс аз худаш дифоъ кунад. Албатта Ҳудованд беҳтарин ёвар ва мададгор аст.

Оре, Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) илм ва таълимотеро ба ҷой гузоштааст, ки воқеият ва ҳақиқати Даҷҷолро ба пуррагӣ равшан месозад. Бояд бидонем, ки Даҷҷол чисм аст ва қобили дидан ва мушоҳида мебошад, ӯ меҳурад ва менӯшад. Ҳудованд дар дунё дида намешавад ва ниёзе ба хурдан ва нӯшидан надорад. Даҷҷол дар ҷашм нақс ва айб дорад, ҷунончи дар ҳадис омадааст: Даҷҷол ҷавон ва дорои мӯйҳои печида ва фарфарӣ аст. Як ҷашми ӯ бенур ё мамсух аст, на барҷаста ва на фурӯрафта аст ва ман ӯро бо Абдулизо ибни Қатан ташбех мекунам. (Муслим, китоби “Алфитан” 4\2254, шумораи 3937)

Касе, ки дорои ҷунин вижагӣ бошад, қатъан даъвои улуҳият ва рубубияти ӯ дурӯғи маҳз ва ифтиро аст. Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) қасонеро, ки дар замони зухури Даҷҷол зинда мемонанд ба ҳондани аввалҳои сурай Каҳф тавсия фармудааст. Дар ҳадиси Абиумома омадааст:

(إِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارٌ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنْ ابْتُلَى بِنَارِهِ فَلَيَسْتَغْفِرْ بِاللَّهِ  
وَلْيَقْرُأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ)

“Аз ҷумлаи фитнаи Даҷҷол ин аст, ки дӯзахи ӯ биҳишт ва биҳишти ӯ дӯзах аст. Ҳар кас ба дӯзахи ӯ мубтало шуд аз Ҳудованди муттаол кумак ҷӯяд ва аввалҳои сурай Каҳфро тиловат кунад” (Ибни Моча, Тирмизӣ, ва Ҳоким бо санади саҳех. Саҳехул-чомеъ: 6\274, шумораи: 7752)

Дар баъзе аҳодис омадааст: Ҳар кас даҳ оят аз сурай Каҳфро ҳифз кунад аз Даҷҷол маҳфуз мемонанд. Дар баъзе аҳодиси аз аввали сурай Каҳф ва дар баъзеи дигар аз охири он омадааст. (Китоби “Анниҳоят”, Ибни Касир: 1\154)

Дар посух ба ин савол, ки ҷаро аввали сурай Каҳф ё хотимаи ин суро сабаби амон аз фитнаи Даҷҷол мешавад, баъзехо мегӯянд: Зоро Ҳудованд дар оғоз ва муқаддимаи сурай Каҳф он чанд нафар ҷавонро аз фитнаи тоғуте, ки дар нобудии онҳо баромада буд, амон дод ва ин ҷараён дар оғози суро унвон шудааст. Бинобар ин касе, ки ҷунин вазъияте дорад, яъне вазъияти мушобиҳе бо асҳоби Каҳф

дорад, хондани ин оятҳо ба таносуби ташбех бо соҳиби Каҳф сабаби начоти ўз фитнаи Даҷҷол мешавад.

Баъзеҳо мегӯянд: Чун аввали сураи Каҳф муштамил бар акоиб ва шигифтиҳое аст, ки қалби хонандаро тақвият мекунанд ва оёте ҳастанд, ки тиловаткунандаро аз нигоҳи руҳӣ тасбит мекунанд. Бинобар ин ҳар касе онҳоро тиловат кунад ба фитнаи Даҷҷол гирифтор намешавад ва фитнаҳои Даҷҷолро нодир ва шигифтангез намедонад ва дучори ғафлат намешавад ва дасисаҳои Даҷҷол дар вай асар наҳоҳанд кард.

Аз ҷумлаи омилҳое, ки мусалмононро аз Даҷҷол ва фитнаҳои он нигоҳ медорад, паноҳ бурдан ба Ҳарамайн, Макка ва Мадина аст, зоро ворид шудан ба Ҳарамайн барои Даҷҷол мамнӯъ аст. Аз ҷумлаи омилҳои начотдиҳанда аз фитнаи Даҷҷол паноҳ бурдан ба Ҳудованд ва хостани ҳимоят аз ў таоло аст. Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) мусалмононро ба паноҳ бурдан ва ҳимоят хостан аз Ҳудованд амр кардааст. Дар Саҳеҳи Бухорӣ аз ҳазрати Оиша (р) ривоят аст, ки мегӯяд: Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод)-ро шунидам дар намоз аз фитнаҳои Даҷҷол паноҳи Ҳудовандро металабид. (Бухорӣ, китоби “Алфитан”. Фатхул-борӣ: 13\90)

Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ҳамвора баъд аз ташаҳҳуд ин дуоро меҳонд:

«اللَّهُمَّ إِنِّي نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ، مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْجَنَّةِ». **المسيح الدجال**.

“Парвардигоро! аз азоби дӯзах ва сазои қабр ва аз фитнаи марг ва ҳаёт ва аз фитнаи Масехи Даҷҷол, ба ту паноҳ мебарем”

### **Матлаби сездаҳум: Ҳалок шудан ва хотима додан ба фитнаҳои Даҷҷол ва нобудии пайравони яҳудии ў**

Дар ҳадисҳои гузашта ва дар мабоҳиси қаблий ишора шуд, ки ҳалокати Даҷҷол тавассути ҳазрати Исо (а) сурат хоҳад гирифт. Дар ҳамон лаҳзахо, ки сипоҳи Ислом омодаи ҷанг мешавад, сафорои низомӣ сурат мегирад, намози ҷамоат барпо мешавад. Исо ибни Марям (а) фурӯд меояд, намозро иқома мекунад. Вақте Даҷҷол ҳазрати Исоро мебинад монанди намак дар об маҳлул ва об мешавад. Агар ба ҳоли худ гузашта шавад об шуда ҳалок мегардад. Аммо Ҳудованд тавассути ҳазрати Исо (а) ўро мекушад, хуни ўро ба

лашкари Ислом нишон медиҳад. (Саҳехи Муслим, китоби “Алфитан”, 4\2221, шумораи: 2897)

Дар Сунани Ибни Моча, Саҳехи Ибни Хузайма ва Мустадраки Ҳоким бо санади сахех ҳадисе аз Абуумома нақл шудааст:

(وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِم الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُسُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى - يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أَقِيمَتْ فِي صَلَاتِهِمْ إِمَامُهُمْ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ افْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَ الدَّجَالِ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُودِيًّا لُّكُّهُمْ دُوْسِيفِ مُحَلِّي وَسَاجِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَيَنْظِلُقُ هَارِبًا وَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللَّهِ الشَّرْقِيِّ فَيَقْتُلُهُ فِيَهْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيًّا إِلَّا أَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ وَلَا دَابَّةً إِلَّا الْغَرْقَدَةَ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطُقُ إِلَّا قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمَ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ افْتُلُهُ)

“Имоми онҳо марди солиҳе аст, вақте имом пеш меравад то намозро иқома кунад, Исо (а) аз осмон нозил мешавад, он имом ба даруни саф бармагардад то Исо (а) имоматии мусалмононро бар уҳда бигирад, Исо (а) дасташро бар китфи ў гузашта мегӯяд: Чун барои ту қомат шудааст бояд пеш биравӣ, имом пеш меравад ва барои мардум намозро барпо медорад. Вақте намоз ба поён мерасад Исо (а) мегӯяд: Дарро боз кунед, чун дар боз мешавад мардум Даҷҷолро пушти дар мебинанд, ки ҳафтод ҳазор яхудии мусаллаҳ ҳамроҳ дорад. Вақте Даҷҷол ба сӯи Исо (а) нигоҳ мекунад монанди намак дар об маҳлул ва об мешавад, по ба фирор мегузорад. Мардум дар дарвозаи Ладд шарқӣ (Ал-ладд номи шаҳре дар Фаластин наздик ба шаҳри Рамла аст) ўро дастгир мекунанд ва ба қатл мерасонанд. Бо марги Даҷҷол яхуд шикаст меҳурад, ҳама мавҷудот аз санг то чуб ва дару девор алайҳи яхуд қиём мекунанд ва хитоб ба мусалмонон мегӯянд: Фалон яхудӣ пушти ман пинҳон шудааст биё ўро ба қатл бирасон, магар дарахти “ғарқад”, ки дарахти яхудӣ аст, бо яхуд боқӣ мемонад.

Аз Абуҳурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّىٰ يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ  
مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمٌ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ  
فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَادُ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ)

“Қиёмат барпо намешавад то инки мусалмонон бо яхуд нацанганд ва мусалмонон яхудиёнро мекушанд, ҳатто вакте яхудие пушти санг ва дарахт худро пинҳон мекунад, санг ва дарахт садо мезанад: Эй инсон, эа баңдаи Худо, ин мард, ки пушти ман пинҳон аст яхудӣ аст, биё ўро бикуш, ғайр аз дарахти ғарқад, зоро ғарқад аз дарахтҳои яхуд аст. (Бухорӣ, “Қитолул-муслимин ал-яхуда”. Муслим, китоб “Алфитан ва ашрот ас-соъа”, хадиси шумораи: 2922)

### **Матлаби чордаҳум: Ақидаи Аҳли суннат дар бораи Даҷҷол**

Имом Нававӣ дар шарҳи Муслим мегӯяд: Қозӣ мегӯяд: Ҳама ҳадисҳое, ки Имом Муслим ва ғайра дар бораи достони Даҷҷол баён кардаанд барои аҳли сунат, пайравони воқеии Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) далел ҳастанд. Даҷҷол касе аст, ки Худованд ба василаи ў бандагонашро меозмояд ва ўро бар бисёре аз чизҳо мусаллат кардааст, монанди: зинда кардани мурдае, ки ўро мекушад, зоҳир кардани зебоию сарсабзӣ ва шодобии дунё ва қаҳтии он, биҳишт ва дӯзах ва дарёҳои марбут ба онҳо, рафтани хазонаҳои замин аз пушти вай, амр кардан ба осмонҳо ва боридани он, рӯёнидани алаф ва дарахт ба дастури ў. Ҳама ин корҳо ба қудрат ва машияти Худованд ба дasti Даҷҷол сурат мегиранд. Сипас Худованд ин қудратро аз ў мегирад ва ў наметавонад он мурдаеро, ки зинда карда буд, бори дигар бикушад ва наметавонад бақияи корҳоро анҷом дихад. Тилисми ў шикаста мешавад ва Исо (а) ўро мекушад ва Худованд мӯъминонро дар баробари Даҷҷол ва фитнаи ў устувор ва побарҷо нигоҳ медорад. Ин аст мазҳаби уламои аҳли суннат ва дигар муҳаддисон ва фуқаҳо. Бар хилофи Ҳавориҷ ва баъзе Муътазила, ки мункири вучӯди Даҷҷол ҳастанд ва бар хилофи Бухории муътазилий (Ин он Бухории муҳаддис нест) ва бархе ҳамфирони ҷаҳамияи ў. Онҳо гумон мекунанд, ки воқеъаи Даҷҷол нодуруст аст, чун Даҷҷол бо чизҳое таъиид мешавад, ки дар доираи муъциза қарор мегиранд ва муъциза ҳам маҳсуси паёмбарон аст.

Аммо ин дидгоҳи саҳеҳ нест, чун Даҷҷол бо арзи корҳои хориқулода муддайи нубувват нест то он корҳо муъциза бошанд ва дар ҳукми таъииди нубувваташ иддио шаванд, балки ў муддайи

улухият аст ва дар айни иддио ҳам дурӯғ мегӯяд, чун даюили нақсие монанди кур будан ва ниёз ба обу гизо ва қазои ҳочат ва будани калимаи «کفر» (кафара) бар пешонияш, дар вучӯди шуми ӯ ёфт мешавад, ки ноқиси улухият ҳастанд. Агар илоҳ бошад бояд битавонад ингуна нақшоро аз худ бартараф созад.

Бино бар ин даюил ва далелҳои дигар танҳо афроде дар доми фиреби ӯ гирифтор мешаванд, ки аз ақл ва мантиқ баҳраи коғӣ набурда бошанд ва ҷараёни ҷаҳонро бо ин абзори шинохт баррасӣ нанамоянд ва пайравони онҳо бар асоси сер кардани шикам ва начот аз марг ва ба амният расидан аст, на бар асоси ақлу мантиқ.

Аз тарафи дигар чун корҳои ӯ монанди тез рафтани ва ғайра ақли одамиро ҳайрон месозад ва заифон ҳам заҳмати тафаккур ва тааммуқ дар корҳоро ба худ намедиҳанд хеле зуд фиреб меҳуранд ва таслими воқеи ноҳинчор мешаванд, аммо оқилон ва инсонҳои огоҳ бо мутаваҷҷеҳ шудан ба нақс ва ҳудусе, ки бо улухият таноқуз дорад нақшай шуми ӯро қашф мекунанд ва дар доми фиреби хориқулодаташ гирифтор намешаванд.

### Матлаби понздаҳум: Даҷҷол ва Ибни Саёд

Ибни Саёд марде аз яҳудони Мадина аст, номи ӯ “Соф” аст. Ӯ дар бисёре аз сифот монанди Даҷҷол аст. Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар ҳоли Ибни Саёд машкук буд. Беш аз як бор Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар садад баромаданд то ҳақиқати ҳоли ӯро қашф кунанд. Ин нукта ҳикоят аз он дорад, ки дар бораи Ибни Саёд чизе ба Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ваҳӣ нашудааст. Дар Саҳехи Муслим аз Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят аст:

(أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْبَطٍ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبِيَانِ عِنْدَ أُطْمِيْمَ بَنِي مَعَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلْمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ صَيَّادٍ أَتَشْهُدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الْأُمَمِينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهُدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَمْنَتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَا أَتَيْنِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلُطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَيْرًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُونُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذَرِّيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنْقَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرٌ لَكَ فِي قَتْلِهِ)

“Умар ибни Хатоб (р) ҳамроҳ бо Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ба сӯи қабилае, ки Ибни Саёд дар онҷо буд, ба роҳ афтоданд. Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) Ибни Саёдро дид, ки ҳамроҳ бо кудакон наздик ба хонаҳои Бани Мағола бозӣ мекард. Ўз омадани Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) огаҳ нашуд то инки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) дасти мубораки худро бар пушти ў зад ва аз ў пурсид: Ту гувоҳӣ медиҳи, ки ман Расул ва фиристодаи Худо ҳастам? Ибни Саёд ба сӯи Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) нигоҳ кард ва гуфт: Гувоҳӣ медиҳам, ки ту Расули амин ҳости. Онгоҳ Ибни Саёд аз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) пурсид: Оё ту гувоҳӣ медиҳи, ки ман расули Худо ҳастам? Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ўро тарк кард ва фармуд: Ба Худованд ва ба паёмбаронаш имон овардаам. Сипас Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) аз ў пурсид: Чи мебини? Ибни Саёд гуфт: Ростгӯ ва дурӯғӯ назди ман меоянд. Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ба ў гуфт: Дучори иштибоҳ шудаед. Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) хитоб ба Ибни Саёд гуфт: Чизе барои ту пинҳон кардаам, (яъне ту медони он чист)? Ибни Саёд гуфт: «الدُّخ» (Дах, яъне оятҳое аз сураи Духон ҳастанд). Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) хитоб ба ў гуфт: Гум шав ва аз ҳадди худ таҷовуз накун. (яъне ту он қадар олим ё соҳиби каромат нести, ки ончиро ман дар дил пинҳон кардаам, бидони) онгоҳ ҳазрати Умар (р) гуфт: Эй Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ба ман иҷозат бидех то гарданашро бизанам. Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуд: Агар Ибни Саёд ҳамон Даҷҷол аст ту наметавони ўро бикуши ва агар Даҷҷол набошад куштани ў барои ту суде надорад) (Муслим дар Саҳеҳаш, 4\2244, шумораи 2930, ҳадисро нақл кардааст)

Имом Муслим ҳадиси дигареро аз Солим ибни Абдуллоҳ ривоят меқунад, ки мегӯяд: Аз Абдуллоҳ ибни Умар шунидам, ки мегуфт: Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) бо Убай ибни Каъби Ансорӣ ба хурмозоре, ки Ибни Саёд онҷо буд рафтанд. Чун Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ўро дид пушти хурмоҳо худро пинҳон кард то аз Ибни Саёд чизе бишнавад.

Пеш аз инки Ибни Саёд ўро бубинад Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) Ибни Саёдро дид, ки рӯи фаршे дароз кашидааст ва садоеро замзама мекунад. Модари Ибни Саёд Паёмбарро дид, ки худро дар миёни хурмоҳо пинҳон мекунад. Модараш ба ў гуфт: Эй Соф (номи Ибни Саёд) ў Мухаммад аст. Ибни Саёд дарҳол аз ҷояш парида баланд шуд. Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуд: Агар модараш ўро мегузошт дар бораи худ матолиберо баён мекард. (Муслим: 4\2244, шумораи: 2231)

Имом Нававӣ дар шарҳи Муслим мегӯяд: Уламо бар ин ақида ҳастанд, ки қиссаи Ибни Саёд мушкил ва муштабаҳ аст, мабнӣ бар инки оё ў ҳамон Масехи Даҷҷоли маъруф аст ё шахси дигар? Албатта дар ин амр тардиде вучӯд надорад, ки ў яке аз Даҷҷолон аст. Уламои исломӣ бар ин боваранд: Аз зоҳири ҳадисҳо чунин бармеояд, ки дар бораи инки ў Даҷҷол аст ё касе дигар, чизе бар Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ваҳӣ нашудааст. Ончи, ки бар Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ваҳӣ шудааст ҳамон сифоти Даҷҷол аст ва дар Ибни Саёд қарина ва шавоҳиде мабнӣ бар инки ў Даҷҷол аст ё эҳтимоли даҷҷол буданро дорад, машҳуд буд. Бинобар ин Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ба сурати қатъӣ ўро на Даҷҷол медонист ва на касе дигар. Бинобар ин буд, ки хитоб ба ҳазрати Умар (р) фармуд: агар воқеан ў Даҷҷол бошад ту наметавони ўро биқуши. Ҳазрати Умар (р) яқин пайдо карда буд, ки ў Даҷҷол аст то Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ҳақиқатро барояш баён намуд. Абдуллоҳ ибни Умар (р) низ аз касоне буд, ки Ибни Саёдро Даҷҷол медонист. Абудовуд бо санади саҳех аз Ибни Умар (р) ривояте меорад, ки мегуфт:

وَاللَّهِ مَا أُشْكَنَ أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ هُوَ الْمَسِيحُ الدَّجَالُ

“Савганд ба Худо шаке надорам, ки Ибни Соид (Ибни Саёд) ҳамон Масехи Даҷҷол аст” (Шарҳи Нававӣ бар Муслим: 18\46)

Ибни Соид ё Саёд муддате баъд аз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) зинда буд ва муддаи шуд, ки мусалмон шудааст, аммо мардум ин иддиои ўро напазируфтанд ва ҳамвора дар бораи ў машкук буданд ва дар мусалмон будани ў тардид доштанд. Дар Саҳехи Муслим аз Ибни Умар (р) ривоят шудааст: Ду маротиба Ибни Саёдро мулоқот кардааст ва хитоб ба баъзе аз ҳамроҳонаш мегӯяд: Оё мегӯи Ибни Саёд ҳамон Даҷҷол аст? Ў гуфт:

На хайр. Ибни Умар мегүяд: Хитоб ба ў гуфтам: Ту маро дурӯғгү собит карди. Савганд ба Худо бальзе аз шумо ба ман хабар додааст, ки Ибни Саёд намемираад, магар замоне, ки мол ва авлодаш аз ҳамаи шумо бештар бошад ва имрӯз ў чунин вазъияте дорад. Ибни Умар (р) мегүяд: Ибни Саёд бо ман сухан гуфт ва сипас ман ўро раҳо кардам.

Ибни Умар (р) бори дигар ўро мулоқот кард ва ҷашмаш варам намуда барҷаста шуда буд. Ибни Умар (р) мегүяд: Аз ў пурсидаам: Ҷашмат аз кай чунин шудааст? Гуфт: Намедонам. Ибни Умар (р) мегүяд: Намедони ҳоло онки ҷашми ту дар сари ту қарор дорад? Ибни Саёд гуфт: Агар Худо бихоҳад метавонад онро бар сари асои ту биофаринад. Ибни Умар мегүяд: Онгоҳ садои бисёр баланде, ки аз садои улоғ низ баландтар буд аз бинияш берун овард, ҳамроҳонам мепиндоштанд, ки ман бо асоям ўро задам, аммо савганд ба Худо ман чунин чизеро эҳсос накардам. Дар ривояти дигар дар Муслим аз Ибни Умар (р) ривоят шудааст: Ибни Умар сухане ба Ибни Саёд гуфт ва ўро ба ҳашм даровард ва ба андозае бод кард, ки роҳро масдуд намуд. Ибни Умар (р) баъд аз он назди (ҳоҳарааш) Ҳафса (р) рафт ва хабари Ибни Саёд ба ў расида буд, хитоб ба бародарааш гуфт: Худованд бар ту раҳм кунад, аз Ибни Саёд чи меҳости? Магар хабар надошти, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) дар мавриди ў фармуда буд: Ибни Саёд аз ҳашме, ки ўро ҳашмгин мекунад, берун меояд. (Муслим: 4\2247, шуморай: 2239)

Имом Муслим аз Абусаъиди Ҳудрӣ (р) чунин ривоят мекунад: Ба қасди ҳаҷ ё умра ҳамроҳ бо ибни Саёд ба Макка мерафтем. Дар масири роҳ манзил тирифта таваққуф намудем. Мардум мутафарриқ шуданд ва ману ў танҳо мондем. Аз вай бисёр вахшатзада шудам, ў борҳои ҳудро бо борҳои ман якҷо гузошт. Гуфтам: Ҳаво бисёр гарм аст, агар борҳои ҳудро зери он дарахт бигзори беҳтар аст, ў борашро бурда зери дарахт монд. Рамае гусфанде аз он наздики мегузашт, Ибни Саёд рафт ва қадаҳе пур аз шир овард ва гуфт: Бинӯш эй Абусаъид. Гуфтам: Ҳаво бисёр гарм аст ва шир хосияти гармӣ дорад, албатта ман намехостам аз дasti ў шир бихурам ё ширро бигирам. Ибни Саёд гуфт: Эй Абусаъид меҳостам ресмонеро бардошта ҳудамро бар дарахте овезон кунам, зеро алайҳи ман ҳарфҳои зиёде зада мешавад. Эй Абусаъид агар мардум суханони Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод)-

ро хуб дарк накарда бошанд, шумо онро дарк кардаед, оё ту ҳадиси Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод)-ро аз ҳама бехтар намедони? Оё Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) нафармудааст, ки Даҷҷол ақим ва беавлод аст ва ман фарзанд дорам ва ўро дар Мадина гузоштам? Оё Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) нафармудааст, ки Даҷҷол вориди Мадина ва Макка намешавад ва ман аз Мадина омадам ва акнун вориди Макка мешавам. (Муслим: 4\2242, шумораи: 2427)

Аммо ин суханон ва далелҳои Ибни Саёд барои собит намудани мусалмонии худ дар Абусаъид (р) таъсире намегузошт, зоро Ибни Саёд боз гуфта буд: Савганд ба Худо ман медонам, ки ў ҳоло дар кучост, ман падару модари ўро мешиносам. Ҳамчунин вақте аз Ибни Саёд пурсиданд: Чи мешуд агар ту ҳамон мард мебуди? Гуфт: Агар бароям арз мешуд мепазируфтам. (Муслим: 4\2242, шумораи: 2427)

### Матлаби шонздаҳум: Даҷҷол дар ҳадиси Тамими Дорӣ

Имом Муслим аз Фотима бинти Қайс, хоҳари Заҳок ибни Қайс ривоят мекунад ва мегӯяд: Садои муazzини Расуллулоҳро шунидам, ки мегуфт: Намозро барпо доред, ман ҳам ба сӯи масцид роҳсипор шудам ва пушти сари Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) намозро дар сафи занон, ки баъд аз мардон қарор дошт хондам. Пас аз поёни намоз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) бо чехраи хандон болои минбар ташриф овард ва фармуд: Ҳама дар ҷои худ бинишнанд. Сипас фармуд:

(أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ  
وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَأْيَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ  
الَّذِي كُنْتُ أَحَدَّكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكَبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثَيْنَ رَجُلًا مِنْ  
لَهِمْ وَجْدَانَمَ فَلَعِبَ بِهِمْ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ ثُمَّ أَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حَتَّىٰ مَغْرِبِ الشَّمْسِ  
فَجَلَسُوا فِي أَقْرَبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبَ كَثِيرًا الشَّعْرِ لَا يَدْرُونَ مَا قُبْلُهُ مِنْ  
دُبُّرٍ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ فَقَالُوا وَيْلَكَ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْجِسَاسَةُ قَالُوا وَمَا الْجِسَاسَةُ قَالَتْ أَيُّهَا الْقَوْمُ  
أَنْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجْلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبِرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمِّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْتَنَا مِنْهَا أَنْ  
تَكُونَ شَيْطَانَةً قَالَ فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّىٰ دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطْ خَلْقًا  
وَأَشَدُهُ وِثَاقًا مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ قُلْنَا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَدْ

قدِرْتُمْ عَلَىٰ خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ أَنَّاسٌ مِنْ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمْ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْفَانَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ فَجَلَسْنَا فِي أَقْرِبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْنَا دَابَّةً أَهْلَبَ كَثِيرُ الشَّعْرِ لَا يُدْرِي مَا قُبْلُهُ مِنْ دُبِّرٍ مِنْ كُثْرَةِ الشَّعْرِ فَقُلْنَا وَيْلٌ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَاسَةُ قُلْنَا وَمَا الْجَسَاسَةُ قَالَتْ اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا وَفَرِعْنَا مِنْهَا وَلَمْ تَأْمُنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَقَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ تَخْلِيَّ بَيْسَانَ قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخِرُ قَالَ أَسْأَلْكُمْ عَنْ تَخْلِيَّهَا هَلْ يُثْمِرُ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ بُجُيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخِرُ قَالَ هَلْ فِيهَا مَاءٌ قَالُوا هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ قَالَ أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغرَ قَالُوا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخِرُ قَالَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَيِّ الْأَمْمِيَّنَ مَا فَعَلَ قَالُوا قَدْ حَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَىٰ مَنْ يَلِيهِ مِنْ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ لَهُمْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَإِنِّي مُحْبِرُكُمْ عَنِّي إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْدَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجُ فَأَسِيرَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدْعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَبِيَّةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كُلُّتَاهُمَا كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكُ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلَتْنَا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَنَ بِمُخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ هَذِهِ طَبِيَّةٌ هَذِهِ طَبِيَّةٌ هَذِهِ طَبِيَّةٌ يَعْنِي الْمَدِينَةُ أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِكَ

Оё медонед чаро шуморо чамъ намудам? Гуфтанд: Худо ва Паёмбараш беҳтар медонанд. Сипас фармуд: Ба Худо савганд ман шуморо ба хотири майл ва рағбат ё ба хотири тарсу ваҳшат чамъ накардаам, балки меҳостам воқеаи Тамими Дориро бароятон бозгӯ кунам: Тамими Дорӣ аз пайравони мазҳаби масехӣ буд, омад ва байъат кард ва мусалмон шуд ва чизеро барои ман баён кард, ки мувофиқ бо ҳадисе буд, ки ман дар бораи Даҷҷол барои шумо баён карда будам. Тамими Дорӣ мегӯяд: Ҳамроҳ бо сӣ нафар аз тоифаи Лахм ва Ҷузом савори киштӣ шудем, мавҷҳо киштиро ба муддати як моҳ дар баҳр саргардон намуд. Билохира мусофирон ба ҷазирае паноҳ бурданд. Вақте вориди ҷазира шуданд, ҳайвонеро диданд, ки баданаш пур аз мӯй буд, аз сабаби пурмӯй буданаш фарқе миёни пеш ва пушташ гузошта намешуд. Тамими Дорӣ мегӯяд: Ҳитоб ба он добба гуфтем: Ҳок бар сарат ту чи касе ҳасти? Гуфт: Ман Ҷассоса

ҳастам. Гуфтем: Җассоса чи чизе аст? Гуфт: Эй мардум, ба ин мард, ки дар калисо аст нигоҳ кунед, чун алоқаманди масоили асосӣ ва муҳими зиндагии шумост. Тамими Дорӣ мегӯяд: Вақте Җассоса шурӯъ ба баёни авсофи инсоне ачиб ва хориқулоддае кард, ба вахшат афтодем ва тарсиdem az инки ӯ шайтоне бошад. Тамими Дорӣ мегӯяд: Ба сӯи он мард шитофтем ва вориди маъбад шудем, онҷо мардеро дидем, ки дар тану чисм касеро бо ин бузургӣ то ҳол надида будем. Ду дasti ӯро бар гарданаш дарбаста буданд, az du зону то du соқ поӣояш бо оҳане баста буд. Гуфтем: Вой бар ту, ту чи касе ҳасти? Гуфт: Шумо аз ҳолати ман оғаҳ шудед, бифармоед? Шумо чи касоне ҳастед? Гуфтем: Мо мардоне аз араб ҳастем, савори як киштӣ шудем, туфоне барҳост ва пас аз саргардонии як моҳ, моро ба ин ҷазира расонид. Дар инҷо ҳайвони серпашмеро дидем, ба ӯ гуфтем: Ту чи касе ҳасти? Ба мо гуфт: Назди марде, ки дар он маъбад аст биравед, ӯ ба аҳбори шумо алоқаманд аст. Мо ба сӯи ту шитофтем ва az ӯ tarсиDEM va oё inkI ӯ шайton аст мутмаин неstem. Сипас он мард аз мо пурсид: Дар бораи Нахли Байсон (Номи шаҳре дар Фаластин аст) ба ман хабар дихед. Гуфтем: Аз чи ҷизи он ба ту хабар дихем? Гуфт: Дараҳтони он мева медиҳад ё не? Гуфтем: Оре. Гуфт: Наздик аст он замон, ки он хурмоҳо мева надиҳанд. Сипас гуфт: Дар бораи дарёчаи Табария (дарёчае дар Фаластин аст, ки обаш ширин аст) ба ман хабар бидихед. Гуфтем: Аз чи ҷизи он бароят бигӯем? Гуфт: Дар бораи оби он хабар бидихед, oё ob дорад ё ne? Гуфтем: Обаш зиёд аст. Гуфт: дере намегузарад, ки обаш тамом мешавад. Гуфт: Аз ҷашмаи Зуғар (Зуғар номи шаҳре дар Сурия аст) ба ман бигӯед. Гуфтем: Аз чи ҷизи он бароят бигӯем? Гуфт: Oё он ҷашма об дорад ва oё аҳолии он az оби ҷашма кишоварзӣ мекунанд? Гуфтем: Оре, оби он зиёд аст ва аҳолии онҷо az он об кишоварзӣ мекунанд. Гуфт: Дар бораи фаолиятҳои паёмбари бесавodon барои ман сухан бигӯед. Гуфтем: Дар Макка зухур кард ва ба Мадина ҳичрат кардааст. Гуфт: Oё мардуми араб bo ӯ ҷангиданд? Гуфтем: Оре. Гуфт: Ӯ bo онон чи гуна рафтор кардааст? Гуфтем: Ӯ bar aрабҳои атроф ғалаба пайдо кардааст va онон az vay itoat kardaanD. Ӯ гуфт: Чунин шудааст? Гуфтем: Оре. Гуфт: Огоҳ бошед, itoat az ӯ baroи onon bextar ast va man dar boraи худам барои шумо сухан мегӯjam va on inkI man "Даҷҷоли Масех ҳастам", mumkin ast ba zudī ba man ičozā doda shavad to eъlomi vuyčӯd va zuxur kūnam. Ongoҳ man az maъbad berun omada ba сайри

замин мепардозам. Муддати чил рӯз дар тамоми шаҳрҳои дунё, гайр аз Макка ва Мадина ба сайр ва сафар мепардозам. Ворид шудан ба Макка ва Мадина барои ман ҳаром аст. Ҳаргоҳ қасди духули Макка ё Мадинаро дошта бошам фариштае бо шамшери бараҳна чилави маро мегирад ва аз ворид шуданам ба Макка ва Мадина пешгирий мекунад. Бар тамоми мабодии вурӯдии Макка ва Мадина фариштагоне гумошта шудаанд, ки онҳоро ҳирсат мекунанд.

Ровӣ, Фотима бинти Қайс мегӯяд: Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) бо ишора ба минбар фармуданд: Ин Мадина аст, ин Мадина аст. Оё ман ин ҳадисро барои шумо баён накардаам? Мардум гуфтанд: Оре. Сипас фармуд:

فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَاقَعُ الَّذِي كُنْتُ أَحَدُ ثُلُثَتِهِ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ، أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرٍ  
الشَّامُ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لَا يَلْمِزُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ

“Ҳадиси Тамим барои ман тааҷҷубовар аст, чун ончи, ки ман шуморо дар бораи Даҷҷол, Мадина ва Макка мегуфтам мувофиқ меояд, огоҳ бошед, ки ў дар баҳри Шом ё дар баҳри Яман аст, он аз самти машриқзамин аст, он аз самти машриқзамин аст, он аз самти машриқзамин аст” ва ў (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) бо дасташ ба тарафи машриқ ишора намуд. Фотима бинти Қайс мегӯяд: Ман инро аз Паёмбари Ҳудо (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ҳифз намудам. (Саҳехи Муслим: 4\2261, шумораи: 2942)

Ин ҳадис ба сароҳат ҳикоят аз он дорад, ки Ибни Саёд Даҷҷол набуд ва Даҷҷоли бузург дар ҷазирае асир аст. Бисёре аз уламо бар ин ақидаанд, ки Даҷҷол яке аз шаётин аст, ки ҳазрати Сулаймон онҳоро маҳбус кардааст, зоро вучӯди як инсон ва зинда мондани ў то ин муддати тулонӣ нопазируфтаний аст. Ҳудованд беҳтар медонад.

